

**Тақриз**  
**ба диссертатсияи Ахмедчонова Мушараф Абдурасуловна таҳти**  
**унвони «Старчевский А. В. ва вижагиҳои соҳторио маънои «Фарҳанги**  
**тоҷикӣ-русиӣ»-и ў» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) –**  
**доктор аз рӯйи ихтисоси**  
**6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ)**

Диссертатсияи Ахмедчонова Мушараф Абдурасуловна «Старчевский А. В. ва вижагиҳои соҳторио маънои «Фарҳанги тоҷикӣ-русиӣ», ба яке аз мавзуъҳои мубрамтарини забоншиносӣ оид буда, барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) таълиф гардидааст.

«Фарҳанги тоҷикӣ-русиӣ»-и рӯзноманигор, забоншиносу фарҳангнигор ва қомуснигори номии рус Адалберт Викентевич Старчевский яке аз нахустин фарҳангномаҳои тарҷумавии дузабонаи фарҳангномашиносии тоҷикиву русӣ маҳсуб шуда, мутаассифона, то имрӯз таҳқиқи он аз назари пажуҳишгарони соҳа дур мондааст.

Он соли 1878 дар шаҳри Санкт-Петербург таҳия ва нашр гардида, ҷузъи таркиби фарҳангномаи бисёрзабонаи «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна» (Спутник русского человека в Средней Азии) ба ҳисоб рафта, вожаҳои 5 забони асосии мардуми Осиёи Миёна (туркӣ, қирғизӣ, тоторӣ, сартӣ, тоҷикӣ ва русӣ)-ро шомил аст.

Асари мавриди таҳқиқ дар нимаи дуюми садаи XIX мунташир шуда, асоси бисёр лугатҳои баъдинаро ташкил медиҳад. Лугати мазкур ҳарчанд хидмати боарзише дар тарғиби таркиби лугавии забон ба анҷом расонида бошад ҳам, бо сабабҳои гуногун мавриди омӯзиши коршиносон қарор нагирифтааст. Аз ин лиҳоз, таҳқиқ дар ин замана саривактӣ буда, саҳифаи наверо дар фарҳангнигории тарҷумавии тоҷикӣ боз меқунад, зоро лугати мавриди таҳқиқ фарогири маводи зиёди илмиву назарӣ, амаливу татбиқӣ, лисониву шевапажӯҳӣ, таърихиву мардумшиносӣ ва иҷтимоъшиносӣ мебошад.

Дар таҳқиқот муаллиф тавонистааст бо мавзуъ ва аҳаммияти пажуҳиши асар хуб ошно шавад, доир ба мавзуъ маводи заруриро гирд оварад, бо назария ва амалияи таҳқиқ мусаллаҳ гардад ва дар асоси он ба омӯзиши мавзуъ шурӯъ карда, дар муддати зарурӣ тадқиқашро мувофиқи талаботи илми мусоир ба анҷом расонад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулосаву тавсияҳо, фехрасти адабиёт, интишороти муаллиф ва ихтисорот иборат аст.

Муқаддима ҳамаи руқнҳои заруриро дар бар гирифтааст.

Бобҳо бо дарназардошти сарчашмаҳо ва вижагиҳои лексикографӣ мавзуъбандӣ шуда, дар фаслу зерфаслҳои он зиёда аз 1000 мисол мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Муаллиф дар нахустин фасли боби аввал роҷеъ ба фарҳангнигории тарҷумавии тоҷикӣ-руسӣ маълумот додааст. Дар фаслҳои 2-3 фаъолият ва симои эҷодии А. В. Старчевскийро равшан намудааст. Дар 6 зерфасли фасли чаҳоруми ин боб мақоми «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна»-ро дар байни фарҳангҳои дигари ин фарҳангнигор муайян карда, маълумотҳои грамматикии фарҳангро доир ба забонҳои фарогири фарҳанг муҳовараҳо, роҷеъ ба фарҳангҳои туркӣ, қирғизӣ, тоторӣ, сартий ба риштаи таҳлил қашидაаст.

Боби дуюм “Фарҳангги тоҷикӣ-русӣ”-и А. В. Старчевский ва вижагиҳои соҳтории он” номгузорӣ шуда, дар он моддаҳои лугатии он аз лиҳози соҳтор (сода, сохта, мураккаб, таркибӣ) баррасӣ гардидааст. Калимаҳои соҳтаи фарҳангнома ба пешвандиву пасвандӣ тасниф ва таҳлил гардидаанд. Вожаҳои мураккаб ва усули истифодаи онҳо дар фарҳанг аз диди муҳаққиқ гузаштааст. Усул ва принсипи тарҷумаву тафсири лугат низ мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Боби сеюми диссертатсия ба таҳқиқи вижагиҳои маъноии фарҳангӣ мазкур баҳшида шудааст. Дар 5 фасли алоҳида мағҳумҳои умумӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маъмутиву ҳуқуқӣ, калимаҳои ифодагари номи касбу ҳунар, набототу чонварон, ченаки вазну ҳачм, андозаву шумора баррасӣ гардидааст.

Навоварии кори илмӣ назаррасу мұттамад буда, ҷанбаи қавии илмӣ дорад.

Саҳми шахсии муҳаққиқ аз муайян намудани ҳадаф ва асосноксозии вазифаҳои таҳқиқ иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, коркарди он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳои илмӣ доир ба мавзуи пажуҳиш зоҳир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз шашсолаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба анҷом расидааст. Муаллиф аз ҷумлаи нахустин муҳаққиқони фарҳангӣ мазкур буда, онро бори аввал дар забоншиносии тоҷик мавриди таҳлили диссертационӣ қарор додааст. Дар заминаи муқоисаву муқобалаи таркиби луғавии ин асар бо фарҳангҳои дигар, ки дар давраҳои гуногуни рушди забони тоҷикӣ таҳия гардидаанд, инкишоф ва тағиироти таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва вижагиҳои онҳо нишон дода шудаанд.

Пажуҳишгар натиҷаҳои омӯзишашро бо мақолаҳову гузориҳо манзури аҳли илм ва коршиносон намуда, кӯшидааст асари мавриди таҳқиқаш ҳар чи бештар интишор ёбад.

Хулосаҳои диссертатсия аз 12 банди ба ҳам вобаста иборат буда, мушаххас ва воқеианд.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ дар 6 банд ифода гардидаанд.

Нуктаҳои асосӣ ва натоиҷи тадқиқот дар 9 мақола, аз ҷумла 3 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар мачаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидааст.

Мазмун ва муҳтавои асосии диссертатсия дар гузоришу мақолаҳои илмии муҳаққиқ мунташир шудаанд. Автореферат мазмун ва муҳтавои асосии диссертатсияро фарогир аст.

Бо дарназардошти андешаҳои боло, рисолаи диссертационии Ахмедҷонова Мушараф Абдурасуловнаро, ки «Старчевский А. В. ва вижагиҳои соҳторию маъноии «Фарҳанги тоҷикӣ-русиӣ»-и ў» унвон гирифта, барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи иҳтиноси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) таҳия ва тадқиқ шудааст, кори баанҷомрасида ва сазовори муҳокимаи аҳли Шури диссертационӣ меҳисобам.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ,  
профессори кафедраи забони тоҷикии  
Муассисаи давлатии таълимии  
«Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи  
академик Бобоҷон Ғафуров»

 Шокириён Т. С.

«Имзои профессор Шокириён Туграл Сироҷзодаро тасдиқ мекунам»:  
Сардори Раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Муассисаи давлатии таълимии  
«Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи  
академик Бобоҷон Ғафуров»

 Наврузов Э.М.

Нишонӣ: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Хӯҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков, 1.  
Тел.: (992-3422) 6-52-73,  
E-mail: [rektor@hgu.tj](mailto:rektor@hgu.tj)

«22 » декабр соли 2022